

БОЗТОБИ РУХИ
ЗАМОН ДАР МАЧАЛЛАИ
“ОИНА”

Мирзоюнус Матлуба, д.и.ф., профессори
кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ “ДДХ
ба номи ақад. Б.Гафуров” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

ОТРАЖЕНИЕ ДУХА
ЭПОХИ В ЖУРНАЛЕ
«ОИНА»

Мирзоюнус Матлуба, д.ф.н., профессор
кафедры современной таджикской
литературы ГОУ “ХГУ имени ақад. Б.
Гафурова” (Таджикистан, Ҳуджанд)

REFLECTION OF
SPIRIT OF THE EPOCH IN
THE JOURNAL “OINA”

Mirzoyunus Matluba, doctor of Philology,
Professor of modern Tajik literature department
under SEI “Khujand State University named after
acad.B.Gafurov” (Tajikistan, Khujand),
E-mail:matluba.khojaeva@gmail.com

Вожаҳои қалидӣ: “Оина”, матбуот, Маҳмудхӯҷа Беҳбӯдӣ, маҷалла, наширия, маорифпарварӣ

Мақола ба таҳқиқи инъикоси масъалаҳои меҳварии замон дар маҷаллаи “Оина” ихтисос ёфтааст. Муаллиф дар бораи моҳияти матбуоти ибтидои садаи XX ва мавҷудияти се наширия тоҷикий - рӯзномаҳои “Бухорои шариф”, “Самарқанд” ва маҷаллаи “Оина” изҳори назар карда, ҷойгоҳи маҷаллаи “Оина”-ро, ки фарогори маводи форсии тоҷикий буд, на танҳо ба сифати инъикосгари рӯҳи замон, балки тарғибгари гояҳои пешқадами он, мубаллиги маориф, адабиёт, театр, илмҳои замонавӣ, таъриху ҷуғрофияни ватан ва ҷаҳон, ҳифзи сиҳатии омма ва амсоли ин дар ибтидои садаи XX дар бедории фикрии ҷомеа таъқид мекунад. Қайд карда мешавад, ки дар пешрафти кори маҷалла хидмати сардабири он Маҳмудхӯҷа Беҳбӯдӣ ва ҳамкорони доимии ў Саидризо Ализода, Фаҳридин Роҷӣ, Ҳоҷӣ Муин Шукрулло (Мехри) басо бузург аст. Маводи маҷалла оид ба тарбияи насли ҷавон, масъалаи ислоҳи маориф ва роҳҳои тараққии ҷомеа матолиби меҳварии ин наширия мебошад, ки дар шакли мусоҳибаву мақолаҳои публицистӣ, ҳабару гузоришҳо ва ашъори иҷтимоӣ дарҷ ёфтааст. Муаллиф ба ҳулосае меояд, ки ин маҷалла ба сифати аввалин наширия фарогори маводи тоҷикий на танҳо дар бозтоби рӯҳи замон, балки дар ташаккули афкори наъ миёни зиёёни тоҷик ва ҷаҳонбонии наъ дар ҷомеаи Осиёи Марказӣ ҷойгоҳи муҳум дорад.

Ключевые слова: “Оина”, пресса, Маҳмудходжса Беҳбӯди, журнал, издание, просветительство

Статья посвящена исследованию вопроса отражения духа времени в журнале “Оина”. Автор отмечает значение прессы начала XX века и трех изданий на таджикском языке – газет “Бухорои шариф”, “Самаркандин” и журнала “Оина” и их роли в духовной жизни таджикской интеллигенции, а также о месте журнала “Оина” не только в отражении духа эпохи, но и в пропаганде передовых идей, просвещения, воспитании достойных качеств, изучении литературы, театра, современных наук, отечественной истории географии, медицины и т.п. Утверждается, что в продвижении деятельности журнала особенно значимы заслуги его главного редактора Маҳмудходжса Беҳбӯди и его соратников Саидризо Ализоды, Фаҳриддина Роджи, Ҳоджи Муина Шукрулло (Мехри). Материалы журнала о воспитании молодого поколения, о реформе в образовании, о путях развития общества отражены в виде публицистических статей, интервью, новостей и социально-политической поэзии. Автор приходит к выводу о том, что это издание в качестве первого журнала, охватывающего материалы на таджикском языке, имеет большое значение не только в отражении духа эпохи, но и в формировании новых взглядов у таджикской интеллигенции и нового мировоззрения во всей Центральной Азии.

Key words: “Oina”, press, Mahmudhoja Behbudi, journal, edition, enlightenment

The article dwells on the study of the issue over reflection of spirit of the times in the journal “Oina”. The author notes the importance of the press of the early twentieth century and three publications in the Tajik language - the newspapers "Bukhoroi Sharif", "Samarkand" and the journal "Oina" and their role in the spiritual life of the Tajik intellectuals, as well as the place of the journal "Oina" not only in reflection of the spirit era, but also in the promotion of advanced ideas, enlightenment, education of worthy qualities, the study of literature, theater, modern sciences, national history of geography, medicine, etc.

It has been argued that the merits of its editor-in-chief Mahmudhoji Behbudi and his associates Saidrizo Alizoda, Fahriddin Roji, Hoji Muin Shukrullo (Mehri) are especially significant in promotion of the journal activities. The materials of the journal about the upbringing of the younger generation, the reform in education, the ways of the development of society are reflected in the form of journalistic

articles, interviews, news and social and political poetry. The author comes to the conclusion that this publication, as the first journal that covers materials in the Tajik language, is of great importance not only in reflection of the era spirit, but also in formation of new views among the Tajik intellectuals and a new worldview throughout Central Asia.

Охири асри ХІХ - ибтидои садаи ХХ замони зухури матбуот, давраи бедории фикрии мардуми точик ва Шарқи мусулмонӣ, замони равшангарӣ ва худшинохтагӣ буд. Дар ин кори басо мухим – раванди зухур ва ташаккулу таҳаввули матбуоти точикӣ ба сифати падидай тозаи адабӣ-фарҳангӣ ва ангезандай афкори равшангарой шахсиятҳои барҷастаи замон Садриддин Айнӣ, Маҳмудхӯча Беҳбудӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Мирзо Ҷалол Юсуфзода, Абдуллоҳи Мунзим, Саидризо Ализода, Сиддиқҳоҷаи Аҷзӣ, Ҳочӣ Муин, Абдуррауфи Фитрат ва дигарон заминай мусоид фароҳам оварданд.

Дар ибтидои садаи ХХ зиёни Турсистон ба чандин нашрияи хориҷӣ дастрасӣ доштанд, ки аз миёни онҳо “Ҳабл-ул-матин”-и Ҳиндустон, “Сироҷ-ул-аҳбори ағғония”-и Ағғонистон, “Чехранамо” ва “Парвариш”-и Қоҳира, “Сирот-ал-мустанқим”-и Туркия, “Тарҷумон”-и Қрим, “Вақт”-и Оренбург эътибори бештар доштанд. Рӯзномаву маҷаллаҳои “Иршод”, “Мулло Насриддин”, “Юлдуз”, “Баён-ул-ҳақ”, рӯзномаҳои ҷадидон “Тараққӣ”, “Хуршед”, “Шуҳрат”, “Осиё” низ барои мусалмонони Турсистон нашрияҳои ошно буданд.

Абдуҳолиқ Набавӣ оид ба суннатҳои рӯзноманигорӣ дар Осиёи Марказӣ андеша карда, ба натиҷае расидааст, ки “дар оғози қарни ХХ то замони шӯравӣ (байни солҳои 1906-1916) дар Осиёи Марказӣ зиёда аз 14 рӯзномаву маҷалла (ҳафтавор) ба забонҳои туркӣ (ӯзбакӣ) ва форсии точикӣ табъу нашр шудаанд, ки машҳуртарини онҳо рӯзномаҳои “Тараққӣ” (туркӣ, 1906), “Шуҳрат” (туркӣ, 1907-1908), “Буҳорои шариф” (точикӣ, 1912-1913), “Тӯрон” (туркӣ, 1912-1913), “Самарқанд” (туркӣ ва форсӣ, 1913), “Оина” (туркӣ ва точикӣ, 1913-1915), маҷаллаҳои “Садои Фарғона” (туркӣ, 1914-1915), “Садои Турсистон” (туркӣ, 1914-1915), “Шарқӣ” (туркӣ, 1916) ба шумор меоянд” [7, с.19].

Ин нашрияҳо барои бедории фикрии Шарқи мусалмонӣ ва ба олами нави маънавӣ ворид шудани мардуми Осиёи Миёна мусоидат карданд. Зимнан, ошноӣ бо ин нашрияҳо дар ҷомеа як ҷаҳиши бузурги маънавӣ буда, инқилоби фикрие ба вучуд овард, ки интишори рӯзномаву маҷаллаҳои маҳаллиро ногузир гардонид. Зухури нашрияҳои маҳаллӣ дар Осиёи Марказӣ ба тағиیر ёфтани вазъи сиёсиву иҷтимоии қишвар, пайдо шудани андешаву афкори наъ миёни зиёни, вусъат гирифтани ҷараёнҳои маорифпарварӣ ва ҷадидӣ дар байни тараққипарварварон ва ислоҳотҳоҳон боис гардид.

Аз миёни ин нашрияҳо барои мо, пеш аз ҳама, нахустин рӯзномаи точикӣ “Буҳорои шариф”, рӯзномаи “Самарқанд” ва маҷаллаи “Оина” – се нашрияи аввалине, ки маводаш ба забони форсии точикӣ интишор мейфт ва зодгоҳаш ду шаҳри бузург, ду гаҳвораи тамаддуни точикӣ – Буҳору Самарқанд буд, арзиши бештар дорад. Феълан, ҷун сухан дар мавриди “Оина” меравад, бояд зикр кард, ки муассис ва мудиру ношири он равшанфикари маъруф, маорифпарвари бузурги точик, сиёсатмадори дурандеш Маҳмудхӯчаи Беҳбудӣ (1875-1919) [ниг.15] буд. Ӯ аз аввалин нафароне буд, ки дар Самарқанд мактаби усули навро дар манзили ҳуд таъсис дод, қитобхонаи оммавии “Исломия”-ро бо фарогирии матбуоти замон ба рӯйи ҳонандагон боз кард, ки минбаъд “Қитобхонаи Беҳбудия” ном гирифт. Мақолаҳои ӯ дар аксари нашрияҳои Осиёи Марказӣ ва хориҷ аз он интишор ёфтаанд. Ӯ аввалин нафаре буд, ки баъд аз қатъ шудани нашри рӯзномаи “Буҳорои шариф” дар Самарқанд пайи ҳам ду нашрияро таъсис дод ва дар ҳарду ҳам бо ҷалби беҳтарин донишмандон ва равшанфикарону маорифпарварони замон бахше аз маводро ба забони модарии ҳуд – форсии точикӣ мунтазам ба табъ расонид. Дар нашрияҳои ӯ зиёни тараққипарваре ҷун Сиддиқи Аҷзии Самарқандӣ, Саидзода Васлии Самарқандӣ, Муҳаммад Нурмуҳаммадзода Ҳатоӣ, Садриддин Айнӣ, Нӯшервон Явушев, Абдуррауфи Фитрат, Мунзими Буҳорӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Саидризо Ализода, Фаҳриддин Роҷӣ, Ҳочӣ Муин Шукрулло, Абдураҳмон Маҳдуми Муфтизода, Асъади Буҳорӣ, Ниёз Раҷабзода, Ҳолмуҳаммад Оҳундии Намангонӣ, Бадридин Шарифии Каттақӯргонӣ, Саидбобоҳон Аҳории Ҳистеварзӣ, Мирсаҷар Мирҳайдарзода ва дигарон ҳамкорӣ доштанд.

Мутаассифона, умри рӯзномаи “Самарқанд” дароз набудааст. Нашри он аз аввали апреди соли 1913 то 17-уми сентябр ҳамон сол, тақрибан 6 моҳ идома дошта, ҳамагӣ 45 шумора интишор ёфт. Рӯзнома бо төъдоди 500 адад ба табъ мерасид, аммо бо сабаби камбуди маблағи ҳароҷот ва шояд ҳам таъсис ёфтани маҷаллаи “Оина”, ки имконоти бештар ва ғунҷоиши беҳтар дошт ва вакти зиёdro талаб мекард, чопи он ба охир расид.

Нахустин шумораи маҷаллаи “Оина” 1-уми шавволи соли 1331-уми ҳичрӣ, баробар ба 20-уми августи соли 1913 ба тариқи литографӣ аз ҳисоби маблағҳои ношири Маҳмудхӯча Беҳбудӣ ба

чоп расид. Дар оғоз маҷалла ҳафтае як маротиба, маъмулан рӯзи шанбе чоп мешуд ва аз 6-уми ноябри соли 1914 то 15-уми июни соли 1915 бо сабаби кам шудани имконоти молиявии муаллиф ва кам шудани обуна може ду маротиба ба табъ расид. Дар маҷмуъ ин маҷалла дар ду давра интишор ёфта, дар давраи аввал 52 шумора ва дар давраи дувум 16 шумораи дигар, чамъ 68 шумора аз чоп баромад ва шумори умумии сахифаҳо 1720 адад буда, 57 шумораи он 24 сахифагӣ, шумораҳои бокимонда, аз он ҷумла шумораҳои 7-16 (1913) – 32 сахифаро дар бар мегирифтанд. Маҷалла соли аввал 400-600 нусха ва соли дувум 300 нусха чоп шудааст [6, с. 68].

Тибки тадқиқоти Б. Исомаддинов [8] дар маҷалла зиёда аз 40 ҳабари байналмилалӣ, 100 аҳбори дохилий, 150 шеър, 59 эълон, 278 мақола ҷой дода шудааст.

Маҷалла бо номи форсии “Оина” чоп мешуд ва ношири номи онро дар муқова дар қисмати болоии миёни сахифа бо ҳарфҳои бузургтар ҷой дода, зери унвони асосӣ ба забони русӣ “Зеркало”, дар ду канор – ба арабӣ “Миръот” ва ба туркӣ “Қўзгу” навиштааст. Дар ҳамин муқова навъи маҷалла – ҳафтавор будан ва ба забонҳои ўзбекӣ, форсӣ ва русӣ нашр шудани он, номи муҳаррир ва ношири он – Маҳмудхӯча Беҳбудӣ сабт шудааст. Нархи маҷалла 15 тин мебошад. Мундариҷа он дар муқоваи дохилии шумораи №1 дарҷ шуда, дар шумораҳои дигар мундариҷа ба назар намерасад. Мундариҷа ба ду қисм ҷудо шуда, баҳши “Қисми форсӣ” махсус ҷудо шудааст. Дар қисми форсӣ бидуни нишон додани сахифа маводи тоҷикии маҷалла ба тарики зерин сабт аст:

“Оина чист?”, “Наср ва назми мутафарриқа – назм”, “Мулоҳиза” – наср ҳам аз Мавлавӣ Ҷомӣ, “Эй ба саропардаи Ясриб ба хоб”, “Чароиди Ҷопун”.

Як кори бисёр муҳимму арзишманде, ки дар робита бо таҳқиқу омӯзиши маҷаллаи “Оина” анҷом пазируftааст, аз ҷониби муҳаққики донишгоҳи Токио Шимада Шизоу мураттаб шудани феҳрасти манобеъи маҷалла аст. Дар феҳраст, ки пешгуфтори муфассал дорад, мундариҷаи ҳар як шумораи он бо нишон додани навъи асар (мақола, шеър, иқтибос, фан, аҳбор, адабиёт, саёҳатнома, эълон ва ғ.) ва сахифаи он сабт шудааст, ки кори муҳаққикионро хеле осон мекунад. Аз рӯйи ҳамин анвоъ имкон дорад, ки номи баҳшҳо (рубрикаҳо) низ муайян гардад, ҳарчанд дар маҷалла суннати ҷудо кардан ба анвоъ ва баҳшҳо ҳанӯз роиҷ набуд. Чунончи, мундариҷаи ҳамин шумораи аввали маҷалла ҷунун оварда шудааст:

№ 1 (1913.08.20)

Маҳмудхӯҷса [Беҳбудий], Туркистон, № 1 (1913.08.20), b. 001-004 (мақола)

Маҳмудхӯҷса [Беҳбудий], Шердор мадрасаси, № 1 (1913.08.20), b. 005-009 (мақола, фан)

Васлий. Танбех ва баёни воқеъ, № 1 (1913.08.20), b. 009-010 (шеър)

Миллий, Илтижсо, № 1 (1913.08.20), b. 010-011 (шеър)

Маҳмудхӯҷса [Беҳбудий], Икки эмас, тӯрт тил лозим, № 1 (1913.08.20), b. 012-014 (мақола)

Шаҳр-i шараф, Асҳобда қасб ва тижкорат, № 1 (1913.08.20), b. 015-018 (мақола)

Маҳмудхӯҷса [Беҳбудий], Тутун ёшқи тамакӣ, № 1 (1913.08.20), b. 018-022 (фан)

Маҳмудхӯҷса [Беҳбудий], Майдо қарз, № 1 (1913.08.20), b. 023-024 (мақола)

Фаҳридин Рожсий, Оина чист? № 1 (1913.08.20), b. 025-027 (мақола, шеър)

Маҳмудхӯҷса [Беҳбудий], Мулоҳиза, № 1 (1913.08.20), b. 028-031 (мақола, шеър)

Чеҳранамо. Жароиди жонун, № 1 (1913.08.20), b. 032. (иқтибос)

Усул-i жадид мактаби учун босилган тайёр китоблар, № 1 (1913.08.20), b. 033 (эълон) [1, с.13].

Мутаассифона, мураттиб ба қадом забон будани навиштаҳоро зикр накардааст. Азбаски аз рӯйи унвони осори ҷопшуда муайян кардани забони он на ҳамеша даст медиҳад, дар хеле маврид ҳонанда метавонад раҳгум занад.

Ошноӣ бо муҳтавои шумораи аввал маълум мекунад, ки дар он 6 мавод ба қалами худи Маҳмудхӯча Беҳбудӣ мансуб аст, ки аз ин миён панҷтои он ба забони ўзбекӣ ва як мақола ба забони форсии тоҷикист. Матолиби меҳварии ин мақолаҳоро мавзӯъҳои ватан (“Туркистон”), мавзеъҳои таърихии он (“Мадрасаси шердор”), забономӯзӣ (“Ду забон не, балки ҷор забон лозим аст”), илму фан (“Тутун ёшқи тамакӣ”), кори бонкӣ (“Майдо қарз”), ислоҳи мактабу мадраса (“Мулоҳиза”) ташкил додаанд.

Беҳбудӣ ба он назар аст, ки инсони соҳибмайрифат донандай ҷандин забонҳост. Бинобар ин ҳарчанд ки номи маҷалларо ба забони модарии худ “Оина” меномад, овардани тарҷумаи ин вожа ба забонҳои русиву арабиву туркӣ дар муқова аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҳадафи маҷалла ба ҳам овардан ва муттаҳид кардани намояндагони милали муҳталиф, тафриқа нагузоштан миёни онҳост.

Яке аз масъалаҳои меҳварии “Оина” марбут ба маориф ва тарбияи насли нав аст. Метавон гуфт, ки ин масъала беш аз ҳар ҷизи дигар мавриди андешаи муаллиф аст. Ӯ мӯътакид аст, ки ислоҳ бояд аз мактабу мадраса шурӯъ шавад, “ҷунки ҳаёти миллат вобастаи мактабу мадраса

аст. Мактабу мадрасаи кадом миллат обод аст, он миллат худро мудофия мекунад, ҳам соҳиб ва ҳокими дигар миллат мегардад. Мактабу мадрасаи кадом миллате, ки ҳаробу по ба таназзул аст, он миллат маҳкуми забунӣ аст. Ривоҷи дину миллат, тараққии илму диёнат, пешрафти фазлу ҳунар, ислоҳи ахлоқу одоб, ҳубии машшат ва зиндагонии ҳар тоифаро сабаб мактабу мадраса аст” [“Оина”, №1, с. 29].

Беҳбудӣ аз он афсус меҳӯрад, ки дар қишиварӣ ў таълим дуруст ба роҳ монда нашуда, илмҳои замонавӣ омӯзонида намешаванд. Ў мактабу мадрасаҳои Туркистонро бо низоми маорифи қишиварҳои дигар муқоиса мекунад ва маорифи миллати худро дар ҳоли забунӣ дармеёбад: “Ба дигар миллатҳо бингарем, мебинем, ки ҳар сол дар феҳристи дарсҳои мактаб ва мадрасаашон илму фанҳои тоза доҳил мекунанд ва дар қайфияти таълиму тадрис ҳар сана машваратҳову ҷамъиятҳо мекунанд, дар боби интиҳои китобҳои дарсӣ машлисҳо мешавад. Инчунин ҳар кадом илм мутахассис дорад, ки аз тарафи он таълим мешавад” [“Оина”, №1, с. 29].

Беҳбудӣ пас аз бâёни мулоҳизаҳои худ дар бораи зарурати ислоҳи мактабу мадраса ба хулосае меояд, ки ин ақибмондагӣ дар таълим ҳанӯз дар замони Мавлоно Ҷомӣ ҷой доштааст, ки эшон бо сӯзу гудози зиёд ин масъаларо дар “Туҳфат-ул-аҳрор” ба риштаи назм қашидааст. Барои исботи ин матлаб Беҳбудӣ аз ин асари Мавлоно Ҷомӣ як порае иборат аз 34 мисраъро аз ин асар иқтибос меорад ва илова мекунад, ки он рӯзгор ҳам “қалами муфтӣ мисли дасти тамаъ дароз шуда”, “воизон сухани ҳақро намегуфта”, “ҳатибон рубаи худро аз минбар баланд соҳта будаанд”.

Дар интиҳои мақола муаллиф ба хулосае мерасад, ки таназзул дар олами ислом ҳанӯз панҷшаш аср пештар шурӯй шудааст. “Агар ин ҳарфҳоро одами замони ҳозир гӯяд, онро усули ҷадидҷии мубтадиъ ва коғир гӯянд. Ҳол он ки қариб 400 сол қабл ҳазрати Мавлавӣ шиква аз уламову рӯҳонин ва машоиху руасо намудаанд ва боиси таданий ва заъфи ислом онон гуфтаанд. Пас, имрӯза тараққипарварварону ислоҳчӯён ҷадидӣ не, балки қадимҷӣ будаанд” [“Оина”, № 1, с. 31].

Дар шумораи аввали маҷалла ҳамчунин мақолаи “Оина чист?” ҷой ёфтааст, ки муаллифаши зикр нашуда, аммо муҳаққиқон онро мансуб ба қалами Фаҳриддини Роҷӣ, яке аз зиёёни донишманди замон, шоир ва ҳаттоти номвар медонанд ва далел он аст, ки дар идомаи матлаб ашъори Роҷӣ дарҷ шудааст. Роҷӣ кори ҳаттотии маҷалларо ба уҳда дошта, айни замон қариб дар шумораҳои муҳталифи маҷалла осори ҷолибе пешниҳод мекардааст. Дар мақолаи “Оина чист?” муаллиф ба ин савол ҷунун ҷавоб медиҳад: “Оина, ки ба арабӣ “миръот” гӯянд, бар вай инсон назар афканад, худро мебинад ва аз чигунагии ҳолат ва қиёғаи ваҷҳ, ки иборат аз сурҳио зардӣ ва сиёҳиву сапедист ва ҳосилшудае аз таъсироти моддӣ ва маънавист, воқиғу оғаҳ мешавад ва сипас ба илоҷ мекӯшад” [“Оина”, №1, с. 27]. Пас, маълум мешавад, ки оина бояд чигунагии ҳолатро инъикос намояд ва барои рафъи он ҷӯяд.

Роҷӣ матлаби худро бо шеър ҷунун ифода мекунад:

*Оинаш имрӯзаи инсон ин аст,
Таҷдиди ҳузури қалби инсон ин аст.
Боре назаре бад-ин саҷанҷал биқунед,
Миръоти тамоми ҳурдабинон ин аст* [“Оина”, № 1, с. 27].

Роҷӣ аҳли ватанро дар ҳоли хоб мебинад:

*Аҳли ватан ба хобанд, атфоли миллат, аммо
Дар мактабу мадорис машгули баҳси “Қонун”* [“Оина”, №1, с.27].

Аҳволи мардум дар назари ў хеле ғамангез аст ва ба дигаргунӣ эҳтиёҷ дорад:

*Чамъе ба қалб ҷанганд дар бораи маноғевъ,
Чамъе, ки бе талобанд, аз саф раванд берун...
Чамъе шуда муаллим бе фазлу илму дониш,
Чамъе аз ин фаробеш дар маслаки Фалотун.
Чамъе ба кешу оин, ҷамъе ба мазҳабу дин,
Чамъе ба кори пешин машгул ҳамҷу гардун.
Чамъе ҷарида хонанд, ҷамъе надида донанд,
Чамъе ҳама бидонанд, ин саҳфа чист, он ҷун* [“Оина”, №1, с.27].

Дар поёни ин шеър Роҷӣ чанд байти мутафарриқа меорад, ки ҳар кадом матлабу мароми ўро муайян мекунад. Ҷунончи, дар байти зерин сухан дар бораи он мераవад, ки ҳусни инсон ва шуҳрати ў дар илм аст, на дар ҷомаи фохир:

*Ба илм қӯш, ки то шӯҳраи ҷаҳон гардӣ,
Ки нест ҷомаи зебо аломати мардӣ* [“Оина”, №1, с.28].

Дар байти дигар ў рафтори одамонеро зери тозиёнаи танқид мегирад, ки амал ва суханашон аз хам куллан тафовут дорад. Оне, ки беибо моли мусалмононро мебарад, чун моли худашро бибараанд, аз адами адлу инсоф сухан мегўяд:

*Бибари моли мусалмону чу молат бибараанд,
Бонгу фарёд барорӣ, ки мусулмонӣ нест* [“Оина”, №1, с.27].

Ў мардумро ба бедорӣ даъват мекунад, то мабодо дар хоби гафлат мондаву хонааш бисӯзад. Албатта, “сӯхтани хона” ин что ба маънни маҷозист. Хона – яъне дорой, мулку ҷоҳ аст ва аз даст додани он инсонро бенаво мекунад. Фановати моддиву маънавӣ, агар хушёру доно набошем, ба осонӣ аз каф ҳоҳад рафт:

*Хоб бисёр гашту хона бисӯҳт,
Хоб то кай? Даме бишав бедор!* [“Оина”, №1, с.27].

Назари шоирро, ки мутобик ба мароми маҷалла ва кормандони он аст, аз ин байт низ муроҳида мекунем. Ба андешаи муаллиф, узви тариқате будан – яъне хидмат ба ҳалқ кардан аст. Мусалмонӣ дар тасбеху саҷҷодаву далқ нест, балки ғамхорӣ ба ҳалқ аст:

*Тариқат ҷуз аз хидмати ҳалқ нест,
Ба тасбеху саҷҷодаву далқ нест* [“Оина”, №1, с.27].

Дар бахши охир маҷалла аз “Чехранамо” матлаби ҷолиберо доир ба ҷаридаҳои Ҷопон иқтибос меорад. Дар ин ҳабар зикр мешавад, ки “дар Токио – пойтахти Ҷопон 400 рӯзномаи явмия чоп мешавад, ки аз 50 то се ҳазор аداد ҳар як ба табъ мерасонанд ва аз инҳо рӯзномаест, ки субҳ беранг (сафед) ва зуҳр (қирмизӣ) ва мағриб (зард) чоп мешавад, ки мардум аз аломати рангаш медонанд, ки моли чӣ соает. Дар соли 1335 адади рӯзномаҳои ҳафтагӣ ва понздаҳрӯзагӣ ва моҳиёнаи Ҷопон ба ҳазору ҳафсаду наваду панҷ расида, ки инҳо ҳам бо ихтилоф аз се то понздаҳ ҳазор нусха ба табъ мерасонанд. Ин тараққӣ аз ҳоли матбуот ва ҷароиди миллати осиёии Ҷопон аст” [“Оина”, №1, с. 32].

Яке аз усулҳои пешниҳоди мавод дар матбуоти ибтиди асари XX дар мукоиса таҳқиқ кардани матлаб аст. Ин усули таълифро дар аксари мақолаҳои таҳлилии “Оина” низ муроҳида мекунем. Маълум мешавад, ки “Чехранамо” низ ба ин тарзи нигориш такя мекунад: “Бадбаҳтона, ҷароиди Ӯсмонӣ ва Эрон ангуштшумор аст ва онҳо ҳамарӯза ба ҳазорон ишколот гирифтор мешаванд. Ҷунончи дар моҳи гузашта дар Истамбул ва Сурға 18 рӯзнома баста ва соҳибону мудирони онҳо маҳбус ё мутабарруд гардианд – оре, ин убухат ва азамат ва иҷтоли Ҷопон аз сояи мадорис ва ҷароид буда, ки тоири аршошёнӣ ўро ба қасри омол ҷой дода ва ин зиллату нақбат ва ибтизоли соири дували Осиё ҳам аз адами мадорис ва қиллати ҷароиди онҳо буд” [“Оина”, №1, с. 32].

Ҳамкорони доимии М. Беҳбудӣ дар “Оина” ҷаҳор нафар буданд. Ҳуди М. Беҳбудӣ дар ҳар шумора якчанд мавод, аз қабили мақолаву эссе, ҳабару эълон, ҷавоб ба нома таҳия мекард. Дар рисолаи Г. Дадобоева төъдоди навиштаҳои М. Беҳбудӣ дар 68 шумораи “Оина” беш аз 120 аداد ва 50 асари публисистӣ ҳисоб шудааст [6, с. 68].

Дар ҳар шумораи маҷалла мақолаҳои М. Беҳбудӣ ба чоп мерасиданд ва ҷолиб он нукта аст, ки бâъзе мақолаҳои ў ба таври силсилавӣ дар шумораҳои он пай дар пай ба табъ мерасиданд. Аз ҷумла, хотироти сафари муаллиф “Саёҳат хотиралари” дар 24 шумораи маҷалла, “Таърихи ихтирои башар” – дар 15, “Ҳифзу-л-омма” – 7, “Сарт сӯзи мажхурдур” – 6, “Қамар” – 6, “Офтоб” ва сатҳи он – 4, “Лоиҳа-Проект” – 3, “Қабристони муслимин” – 2, “Таъриҳ ва ҷуғрофиё” дар 2 шумора ба табъ расидаанд. Аз ин номгӯ маълум мешавад, ки дикқати М. Беҳбудиро масъалаҳои гуногун ҷалб мекардаанд, ки аксари онҳо барои баланд бардоштани дониши хонандагон оид ба таъриҳ, ҷуғрофия, тиб, офтоб, моҳ, таълим, мавзеъҳои таъриҳӣ ва ғайра аз назари муаллиф мухим мебошанд. Дар 24 шумора интишор ёфтани хотираҳои сафари муаллиф гувоҳи он аст, ки ў хонандагони худро меҳоҳад бо қишварҳо ва маҳалҳои гуногун, расму оини миллатҳо, шаҳсиятҳои маъруфи замон, ки худаш бо онҳо ошноиву сұхбатҳо дошт, шинос ва дар густариши ҷаҳонбинии онҳо бо ҳамин роҳ мусоидат намояд.

Ба ғайр аз М. Беҳбудӣ дар маҷалла Сайдризо Ализода (1887-1938), Фаҳриддин Роҷӣ (1880-1937), Ҳочӣ Муин Шукрулло (Мехрӣ) 1883-1942) фаъолият доштанд.

Сайдризо Ализода – маорифпарвар, адиб, мутарҷим, муаллифи китобҳои дарсӣ, рӯзноманигор ва публисист писари шоҳибофи босавод ва илмдӯст Мирмуҳсин, зодаи Боги Шамоли Самарқанд буд, ки дар андак фурсат соҳиби савод шуда, забонҳои туркӣ, арабӣ, ибронӣ, русӣ ва франсавиро аз худ мекунад. Солҳои 1813-1815 бо М. Беҳбудӣ дар рӯзномаи “Самарқанд” ва маҷаллаи “Оина” ҳамкорӣ карда, ҷанд соли дигар дар газетаҳои “Мехнаткашлар товуши”, “Зарафшон” ва “Овози тоҷик” кор кардааст. Солҳои 1919-1921 С. Ализода мухаррири маҷаллаи ҳарҳафтаини “Шуълаи инқилоб” буд. Ӯдар ин давра ба нашри

91 шумораи ин нашрияи комилан точикӣ мӯваффақ шуда, худаш низ мақолаҳо менависад. Зиндагии ў низ мисли рӯзгори ҳамкасбонаш хеле мушкилиҳо ва саранҷоми фоҷиавӣ дошт, ў низ яке аз қурбониҳои солҳои хунини шахспарастии сталинӣ буд [3].

Мақолаҳои “Моро ислоҳи мадорис ва макотиб лозим аст”, “Фариба бир ҳодиса”, “Ҳар миллат ўз тили илиа фахр этар” аз тарғиби ғояҳои асосии ин нашрия – дар ривоҷи маориф ва ҳифзи забони миллӣ дарак медиҳанд. С. Ализода дар ин мачалла бештар ба сифати муҳаррир ва мутарҷим кор карда, ба шарофати сифатҳои ҳамидаи шаҳсиаш яке аз шаҳсиятҳои бовариники М. Бехбудӣ шуда буд ва ҳангоми сафарҳояш ўро иваз мекард.

Дастпарвар ва шогирди шоир ва маърифатпарвари машҳури замон Сайдаҳмад Васлӣ Ҳочӣ Муин Шукрулло на танҳо аз фаъолони ҳаракати маорифпарварӣ, балки аз шоирони номвари замони нав буд. Ин донандай забонҳои арабӣ ва русӣ, маданият ва тамаддуни Аврупо фаъолияти публистишиашро аз рӯзномаи “Туркистон вилоятнинг газети” оғоз карда, баъдан дар рӯзномаи “Самарқанд” ва мачаллаи “Оина” фаъолият мебарад.

Китоби шеърҳои ў соли 1914 таҳти унвони “Гулдастай адабиёт” иборат аз ашъор ва тарҷумаҳои нашр шудааст, ки онро мачаллаи “Оина” чунин муаррифӣ намудааст: “Гулдастай адабиёт” бо когази аъло дар 25 сахифа ба хати қаламӣ ба тозагӣ табъ гардида, мундариҷоташ форсӣ ва туркӣ, ашъори миллӣ ва диниву насоҳӣ аст. Нозиму табоёеаш Ҳочӣ Муини маълум ибни Шукруллоҳ аст. Аз идораи “Оина” ба даст мерасад. Қимат – 13 тин, сарфи пӯчта аз идора. Аз барои мактаб ба фурӯшандагон арzon дода мешавад” [“Оина”, 1914, №16, с. 288].

Сарнавишти Ҳочӣ Муин басо вазнин сурат гирифта, ў баъди баста шудани “Самарқанд” ва “Оина” як муддат мардикорӣ мекунад. Баъди бозашт нашрияи “Меҳнаткашлар товуши” ва замимаи он мачаллаи “Таёқ”-ро таъсис дод. Дар замони фаъолият дар рӯзномаи “Зарафшон” замимаи он – мачаллаи ҳаҷвии “Машраб”-ро нашр мекунад. Аз соли 1926 як муддат дар рӯзномаи “Овози тоҷик” фаъолият мебарад. Дар мачмуъ Ҳочӣ Муин дар солҳои 1907-1937 дар 23 рӯзномаву мачалла 200 мақола ва 400 хабар ва наздик ба 1500 мисраъ шеърҳои тоҷикиву ўзбекӣ дарҷ мекунад [13, с. 32].

Ҳочӣ Муин муаллифи китобҳои дарсии “Раҳнамои савод” (1908) ва “Ақидаи исломия” (1915) аст, ки барои толибатмон пешбинӣ шудаанд. Дар мачаллаи “Оина” мақолаву шеърҳои Ҳочӣ Муини Шукрулло низ интишор ёфтаанд, ки аз он ҷумла “Варам сил-ар-риё – Чашотка (№№ 11-12), “Ҷавоб ба масъалаи мактаб” (№7), “Истиқбол қайғуси” (№ 2), “Миллӣ таърих ҳаққинда” (№10), “Муҳтарам шуаромизга” (№ 9), “Танбехга ташаккур” (№ 7), “Ташаккур ва эътизор” (№ 44) дар шакли мақола, “Эътироф” (№3), “Мадҳи бетамаллуқ” (№16) дар шакли шеър навишта шудаанд. Аз муҳтасари номгӯ маълум мешавад, ки масъалаҳои мактаб, сиҳатии омма, таърихи миллӣ, шеъру шоирӣ дар доираи таваҷҷуҳи ў қарор доштаанд.

Ин ҷо нуктае қобили таъқид аст, ки қарib ҳамаи рӯзноманигорони тоҷик ба ду забон асарҳояшонро менавиштанд, ки Ҳочӣ Муин низ аз ин истисно набуд. Аксари рӯзноманигорон ва адибони замон бо таҳаллус асарҳои худро интишор менамуданд. Аз ҷумла Садриддин Айнӣ бо имзоҳои мустаори “Сод Айн” ва “Сод Мим”, Сайдризо Ализода – “Син. Айн”, Нӯшервон Ёвшев – “Нун. Ё”, Фахриддин Роҷӣ – “Фе. Ре”, Мирзо Сироҷи Ҳаким – “Мим. Син”, Ҳочӣ Муин Шукрулло – “Ҳе. Мим”, Мирзозода – “Мим.Зо”. Баъзе имзоҳои мустаор ва таҳаллусҳо мисли “Алиф. Дол”, “Қоғ. Мим”, “Мим”, “Айн. Мим”, “Че. Нун”, “Алиф. Мим”, “Алиф. Айн”, “Алиф. О”, “Алиф. Син”, “Сомеъ”, “Миллӣ”, “Таассуф” барои хонандагон на ҳамеша ошно буданд.

Фаҳриддини Роҷӣ, дигар корманди мачалла, рӯзноманигор, хаттот ва шоири маъруфи ибтидои асри XX (1880-1937), пас аз ҳатми мадрасаи Шердори Самарқанд мактаби усули нав таъсис медиҳад. Баъдан ба мачаллаи “Оина” ба сифати ҳуруфчини матбааи литографӣ ба кор даъват мешавад. Ў дар давраи фаъолияташ дар ин мачалла як силсила мақолаҳои хубу ҳонданиӣ ва ашъори тозамазмун эҷод кардааст, ки “Оина чист?”, “Ҳазрати Исмоилбек”, “Ҳоби неку ба об бояд гуфт”, “Эътироф”, шеърҳои “Видоъ”, “Оина”, “Ҳикояти табиб”, “Шогирд ва устод”, “Мустағнӣ зи тарбият машав ҳеч” ва гайра аз ҷумлаи онҳоянд.

Дар “Оина” ҷанд нафар аз зиёён ва донишмандони дигари замон, шоирон ва рӯзноманигорон Сайдиҳмад Васлии Самарқандӣ, Сиддиқии Аҷзӣ, Ҳатоӣ, Садриддин Айнӣ, Абдуррауфи Фитрат, Мунзими Бухорӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Асъади Бухорӣ, Мирсарвар ва дигарон хеле фаъол буданд ва мавқеи ғоявии мачалларо бо навиштаҳои худ дастгирӣ мекарданд.

Сиддиқии Аҷзии Самарқандӣ низ аз шоирон ва андешамандони пешқадами замон буда, “Оина”-ро ба сифати минбари андешаҳои худ истифода мебурд ва бо мақолаҳои пурбору ашъори обдори худ сафаҳоти онро оро медод. Дар “Оина” беш аз 20 маводи ў ба забонҳои

точикӣ ва ўзбекӣ интишор ёфтааст, ки ағлаби он шеър аст, аз он ҷумла: “Дашна”, “Ё Раб”, “Фахрия”, “Эй шаръ”, “Муқобила”, “Моро ба кори қас”, “Ба шарафи волии Самарқанд”, “Ватан манзумаси”, мақолаҳои “Туркистон жаридалари”, “Туркистонда мактаб, жарида ва уламо” ба қалами Аҷзӣ мансубанд.

*Эй шаръ, аз ҳукми ту ҷаро даст қашидем?
В-эй рӯҳи ҳақиқӣ, зи ту нуқсон чӣ дидем?
Эй ҳамвотанон, гулшани мо аз чӣ ҳазон шуд?
Ҷавлонгҳаҳи мо саҳнаи базми дигарон шуд.
Рӯзе, ки зи сарманзили инсоф гузаштем,
Осори диёнати зи раҳи мо ба гарон шуд* [“Оина”, №29, с.570].

Саидаҳмад Васлии Самарқандӣ низ бо мақолаву шеърҳо мачалларо дастгирӣ мекард. Мақолаҳои ў “Ҷавоб”, “Бетарафона сухан”, “Ташаккур ба ҳусули неъмати тоза”, шеърҳои “Танбех”, “Танбех ва баёни воқеъ”, “Таърихи реҳлати ҷаноби Мирзо Исмоилбек” ҷоҳраи Васлиро чун шахсияти озодандеш ва ғамхори миллат нишон медиҳад.

*Таассуб то кучоҳо номавони дидани Ҳақ аст,
Каромат ар кунад ҳаффоши инкори бадоҳатро.
Каромат он ки Ҳақ, хирқи одат рӯяд аз муъмин,
Кучо ҳосид шавад шоистаи итлоқ кароматро?
Чи бокат, ар шавад бо меҳр кӯршабпарат мункар,
Ба ҳар қас ҷаими ҳақбин аст, мебинад амонатро?* [“Оина”, №5, с.125]

Аз Мирсаарвар қозӣ Мирҳайдарзода шаш шеър дар “Оина” таҳти унвонҳои “Ҷавоб ба Васлӣ”, “Илму адаб”, “Таърихи иртиҳоли Мирзо Исмоилбек Фаспаринский”, “Таърихи интишори “Оина”, “Тарғиб ба илму маориф”, “Баҳри ривоҷи миллат” ба табъ расидаанд. Ҷунонки аз унвони ин ашъор маълум мешавад, шоир аз зарурати илму маориф ва омилҳои ривоҷдиҳандай миллат андешаҳои хешро манзум намудааст. Мақом ва аҳаммияти мачаллаи “Оина”-ро низ дар “Таърихи интишори “Оина” ҷунин бозгӯ мекунад:

*Биҳамдиллаҳ, ки дар мулки Самарқанд,
Аҷаб оина пайдо гашт аҳсан.
Зи ҷаҳди воғири Маҳмудҳоҷа,
Бувад ў моҳири ҳар илму ҳар фан.
Аз ин Оина бо ойни хубӣ
Намуда ду адад ирсол бо ман.
Ҷунин оинаи соғи зиёбахш
Бидида, дидаш ман гашт равшан.
Ҳаташ хубу иборатҳоши маргуб,
Зи аҳбору ҳикоятҳо чу гулишан!
Ҳама бинандааш таҳсин қарданӣ,
Зи ҳадди Русия то мулки Ландан.
Зи баҳри ёдгорӣ ҷумла аҳбоб,
Ки таърихи намо гуфтанид бо ман.
Чу соли интишораш гуфт “Сарвар”:
Чӣ хуши “Оина”-е бар музайян* [“Оина”, №9, с.222].

Забони ин шеър чун забони ашъори шоирони навгарои замон хеле содаву фахмо, бидуни ибораороиҳои мушкилфаҳм аст. Айни ҳамин суханҳоро дар мавриди ашъори устод С. Айнӣ, низ, ки ҷонд шеъраш дар ин мачалла ҷой дода шудааст, метавон гуфт. Шеърҳои “Ё Раб”, “Марсия ба Мирзо Сироҷиддини Ҳаким”, “Нидо ба ҷавонон”, “Бадкирдориҳо”, ки бо имзоҳои мустаори “Сод. Айн” ва “Сод. Мим” ба табъ расидаанд, нигоҳи устод Айниро ба вазъи кишвар ва шахсиятҳои бузурги он, инҷунин оид ба масъалаи тарбияи ҷавонон инъикос менамояд. Ҷунончи, дар мавриди шеъри “Нидо ба ҷавонон” мақолаи ҷолиби А.Набавӣ “Суҳан аз шеъри “Нидо ба ҷавонон”-и устод Айнӣ ва тавзехи ҷонд нуқта дар иртибот бо мачаллаи “Оина” [9, с.55-60] оид ба тафовути матн ва унвони шеър дар “Куллиёт” сухан меравад. Дар ин шеър устод Айнӣ ба ҷавонон муроҷиат мекунад ва онҳоро ба накӯкориву хидмат ба ҳалқ дা�ъват менамояд:

*Эй дил, чу гузаштанист айём!
Бар ҳурду бузург кому ноком.
Бояд ба замин зи зиндагонӣ
Тухми амали нақӯ фишионӣ.
Тооти Ҳудо ваҷиб донӣ,
Бо ҳалқи Ҳудо мадад расонӣ.*

*Чун мөх ба авчи комронӣ,
Бар рӯи ҷаҳон зиёғ фишионӣ* [“Оина”, №5, 1914, с. 119]

Аз Зухуриддин Фатҳиддинзода низ дар маҷалла ҳафт мавод – панҷ мақола ва ду шеър ба нашр расидааст. Мақолаҳои “Илм ва тараққӣ”, “Муҳовара. Мулло ва тараққӣ”, “Тараққӣ ва таданиӣ”, “Пешқадамларимиздан рично” ва шеърҳои “То ба чанд?” ва “Фаҳрия ва ҳасбу ҳол” чун чакидаҳои фикру қалами ин адаби тараққипарвар аз ҷаҳонбинӣ ва гояҳои пешқадами замон, ки ба рушду тараққии қишвар нигаронида шудаанд, дарак медиҳанд:

*Эй Бухоро ғофил аз илми замона то ба чанд?
Бехабар хобидан аз насси китобе то ба чанд?
Манзили бумон шудаст имрӯз ҷойи шаҳрҳо,
Пушти сар ҳорида бепарво нишастан то ба чанд?*

[“Оина”, №19, 1914, с. 363].

Муҳаммад Нурмуҳаммадзодаи Ҳатоӣ бо имзои “Мим. Нун” голибан шеър менавишт. Ашъори ў “Баҳори Ватан”, “Исмоилбек ҳазратлари ёдига”, “Саёҳати фохта”, “Суруши ғайб”, “Гузашта ва оянда” ба забонҳои тоҷикиӣ ва ўзбекӣ дар саҳифаҳои маҷалла интишор ёфта, ҳонандагонро ба тараққиву пешрафт даъват мекарданд. Ӯ низ аз тараққиҳоҳоне буд, ки меҳост қишвар ва миллати худро на дар ҳоли забунӣ, балки пешрафту тараққӣ бубинад. Ин аст, ки гоҳе тамсилро низ ба кор бурда, матлаби худро талқин менамуд. Чунонҷи, дар шеъри “Саёҳати фохта” сухан дар бораи парандаст, ки қишварҳои зиёди ободу ноободро мебинад, онҳоро бо ҳам муқоиса мекунад ва ба ҳасрат барои қишвари худаш пешрафту тараққиро орзу мекунад:

*Фабрику корхона фузун дидам аз шумор,
Асбоби зиндагӣ ба дигаргуна гирӯдор.
Ҳурсанду шод ҳайли ҳалоиқ ба ҳар тараф
Аз илми худ расонда ба Кайвон сари шараф.
Ашинос ҷумла, яқдилу якруҳу яқзабон,
Аҳвол алассисвост ба ҳар асрӯ ҳар замон.
Самте макотиб аст ба сад шавкату шукуҳ,
Атмол рӯҳ ниҳода зи ҳар сӯ ба сад ғурӯҳ* [“Оина”, №30, 1914, с. 592].

Асьади Бухорӣ низ бо мақолаву шеърҳояш дар кори пешбурди маҷалла иштирок мекард. Мақолаҳои ў “Киноёт”, “Иди мавлуд”, “Дасти асаф баҳам мезанем” ва шеъри “Мактаб” мувофиқ ба рӯҳияни маҷалла буданд.

Дар миёни адабони публисист Абдуррауфи Фитрат дар “Оина” ҷойгоҳи хос дошт. Мақолаҳои ў бо сабки хоси нигориш ва андешаву мантиқи қавӣ фарқ мекарданд. Баъзе мақолоти ў дар як шумора нағунчида, бақияи онҳо дар шумораҳои дигар дарҷ мешуданд, мисли “Манфиат”, “Ҳаёт ва гояи ҳаёт”. Навиштаҳои Фитрат “Музаффар мақоласи”, “Икдомоти ислоҳкоронаи ҳукумати Бухоро”, “Манфиат”, “Қуръон”, “Ҳаёт ва гояи ҳаёт” мақолаҳое бо асноди мудаллал буда, оид ба ислоҳоти мактабу мадорис дар Бухоро ва ислоҳи зиндагии чомеа баҳс мекунанд. Дар шеърҳои ў “Мактаб” ва “Тозиёнаи таъдиб” низ ҳамин матлабҳо дар шакли манзум баён шудааст. Дар шеъри оҳирин сухан дар бораи он аст, ки инсон бояд худаш барои мантифияти хеш саъю талош кунад, зеро “ҷав корӣ, ҷаву гандум корӣ, гандум бармедорӣ” гуфтаанд:

*Донӣ, ки даҳр маърази саъӣ аст иҷтиҳод,
Ин ҷо намедиҳанд ба қас обу нони муфт.
Ҳар қас ба қадри ҳар ҷи бикӯшад, қ-аз ў барад,
Гандумғишионда гандуму ҷавкишта ҷав барад*

[“Оина”, №13, 1914, с. 214].

Мирзо Сироҷи Ҳаким, ки чун донишманди маъруф, рӯзноманигор, публисист, табиб, шоир, донандаи забонҳои форсиву туркӣ, арабӣ, франсавӣ, олмонӣ ва русӣ, ба унвони муаллифи саёҳатномаи машҳури “Туҳафи аҳли Бухоро” шинохта шудааст, низ ба маҷаллаи “Оина” таваҷҷуҳ зоҳир кардааст. Мақолаҳои ў “Бухоро таҳсили”, “Ақл”, шеъри “Ҷад бод” аз андешаҳои тараққипарваронаи муаллиф, саъю талоши ў барои маърифатнок кардани миллат, хунари нотакрори қаламкашии ў гувоҳӣ медиҳанд:

*Эй Ҳудо, моро ту аз ҳоби гарон бедор кун,
Масту беҳушем, аз фазлу қарам ҳушӯр кун!
Аз камолоту улуми аср бархурдор кун,
Ақлу донишро муайян, баҳтро ҳам ёр кун!
В-аз қарам боби тараққиро ба рӯи мо қушоӣ,
Бар сироти мустақими илм моро раҳ намой!* [“Оина”, №2, 1913, с. 54]

Дар “Оина” баробари ашъори мусосир намунаҳои ашъори шоирони гузашта Умари Хайём, Мавлавии Румӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва дигарон низ ба чоп мерасиданд, аммо ин ашъор ҳамеша ҳадафмандона мутобики ҳадафҳои машалла интихоб мешуд. Мавзӯи асосии ин ашъор масъалаҳои ахлоқ, тарбияи насли ҷавон, некиву бадӣ, омӯхтани илм, баҳраварӣ аз дониш ва мисли ин буд.

Зимнан, он нукта афзуданист, ки дар ибтидои садаи XX гояи асосии тамоми нерӯҳои пешқадами замон, матлабҳои меҳварии матбуоти аҳди маорифпарварӣ даъват ба бедорӣ, омӯзиши илму фанҳои замонавӣ, ҳамқадам будан бо ҷаҳони нав аст. Бинобар ин, дар сартосари машаллаи “Оина” ҳамин матлаб ба зехн мерасад, хоса дар шеъру манзуҳаҳо:

*Аҳли ватан ба ҳобанд, атфоли миллат, аммо
Дар мактабу мадорис машгули баҳси “Қонун”*

[Роҷӣ, “Оина”, №1, 1913, с. 26].

*Эй Ҳудо, моро ту аз ҳоби гарон бедор кун,
Масту беҳушием аз фазлу қарам ҳӯшёр кун!*

[Мирзо Сироҷ, “Оина”, №2, 1913, с. 54].

*Боиси ин марази миллати ислом кӣ шуд,
Ин қадар танбаҳиҷу ҳоби гарон то ҷанд аст?*

[Мирзозода, “Оина”, №16, 1915, с. 456].

Дар “Оина” маводи ҷаридаву машаллаи дигар зиёд истифода шудаанд. Ҳусусан, мавод аз нашрияи “Тарҷумон”, ки бо сарварии раҳнамои маънавии М. Беҳбудӣ – Исмоили Фаспиронӣ ба табъ мерасид, зиёд аст. Шояд ҳамин омил буд, ки даргузашти Исмоили Фаспирониро аҳли машалла бо андуҳи бузург қабул карданд ва ҷандин шеъру марсияву моддаи таъриҳ ба ин муносибат гуфтаву дарҷ шуд. Дар машалла баъзе маводи нашрияҳои “Чехранамо”, “Вақт”, “Сироҷ-ул-аҳбори ағғония”, “Шӯро”, “ал-Ислӯҳ”, “Юлдуз”, “Мулло Насриддин”, “Садои Туркистон”, “Садои Фарғона” низ накл шудааст, ки онҳо низ ҳадафҳои машалларо пайгири мекунанд. Бахшҳои “Аҳбори ҷаҳон”, “Аҳбори Туркистон ва Бухоро”, “Аҳбори Бухоро”, “Ҳабарҳои доҳилӣ”, “Ҳабарҳои Самарқанд”, “Ҳабарҳои Ҳӯқанд”, аҳбор дар бораи воқеаҳои Русия, Амрико ва кишварҳои дигар аз вусъати ҷуғрофии машалла дарак медиҳад ва мардумро барои бедории фикрӣ даъват менамояд. Моҳияти машалла, маводи публисистӣ, адабӣ, таъриҳӣ, фарҳангии он аз замони фаъолияти он дарк шуда, (ҳанӯз соли 1915 дар бораи М. Беҳбудӣ ва машаллаи ў мақола чоп шуда буд) [4], то имрӯз низ таҳқиқи масъалаҳои гуногуни он идома дорад. Ҷойгоҳи машалла дар шинохти адабиёт ва нақди адабии замон [11], нақши он дар рушди матбуот [12], мақоми машаллаи “Оина” дар таърихи матбуоти тоҷик ва ҷараёнҳои ҷадидияву маорифпарварӣ [10] аз мавзӯъҳои муҳиммеанд, ки таваҷҷӯҳи аҳли илмро ба ҳуд кашидаанд. Дар кишварҳои ҳориҷии дуру наздик ҳам ин машалла хеле муҳим арзёбӣ шудааст [1].

Ҳамин тавр, машаллаи “Оина”, ки нахустин машаллаи Осиёи Миёна ва фарогири маводи форсии тоҷикӣ буд, на танҳо ба сифати инъикосгари рӯҳи замон, балки тарғибари ғояҳои пешқадами он, мубаллиғи маориф, тарбияи сифатҳои неки инсонӣ, адабиёт, театр, илмҳои замонавӣ, таъриху ҷуғрофияи ватан ва ҷаҳон, ҳифзи сиҳатии омма ва амсоли ин дар ибтидои садаи XX дар бедории фикрӣ ҷомеа нақши қалидӣ дошт. Ин машалла ба сифати аввалин нашрияи фарогири маводи тоҷикӣ дар ташаккули ағкори нав миёни зиёёни тоҷик ва ҷаҳонбии нав дар ҷомеаи Осиёи Марказӣ низ ҷойгоҳи муҳим дорад.

ПАЙНАВИШТ:

1. An Index of Ayina / Edited by Shimada Shizuo // Central Asian Research Series. – No. 5. – Tokyo, 2002. – 102 p.; Khalid A. Printing, publishing and reform in Tsarist Central Asia // International Journal of Middle East Studies. – 1994. – No 2. – Vol. 26. – P. 187-200; Khalid A. The politics of Muslim cultural reform: jadidism in Central Asia. – Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1998. – 336 p.; Лемерсье-Келькеже Ш. Роль мусульманской прессы в движении джадидов в Средней Азии начала XX века // Марказий Осиёи XX аср бошида: Ҳалқаро конференция материаллари. – Тошкент: Маънавият, 2001. – С. 33-37; Алимова Д., Рашидова Д. Махмудходжа Беҳбудий и его исторические воззрения. – Ташкент: Маънавият, 1998. – 40 с.; Рашидова Д. О театре и синематографе в джадидском журнале «Оина // Ӯзбекистоннинг янги тарихи. Концептуал-методологик муаммолар. – Тошкент: Академия, 1998. – С. 174-179; Алиев А. Махмудхўҷа Беҳбудий. – Тошкент: Ҳазина, 1994. – 32 б.
2. An index of Ayina. “Ойина” журналининг мундарижаси. Edited by Shimada Shizuo. – Tokio, 2002. – 103 b. – В. 13.
3. Ализода Сайдризо. Маслаки мо ҳақ / Таҳти назари профессор Расулхон Ҳодизода. – Душанбе: Эҷод, 2007. – 160 с.

4. Андреев Г. Самаркандский журнал «Оина» и его редактор-издатель Махмудходжа Бегбуди // Туркестанские ведомости. – 1915. – № 205. – 17-го сентября.
5. Дадобоева Г. Роль журнала “Оина” в становлении таджикской журнальной периодики. – Душанбе, 2017. – 156 с. – С. 68.
6. Дадобоева Гулхумор. Роль журнала «Ойна» в становлении таджикской журнальной периодики. – Душанбе, 2017. – 156 с. – С. 68.
7. Зайнабидин Абдирашидов. Аннотированная библиография туркестанских материалов в газете “Таржуман”. – Токио, 2011.
8. Исомидинов Б. Т. Особенности развития частных журналов в Таджикистане: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Душанбе, 2014. – 25 с.
9. Набавӣ Абдухолик. Нахустин рӯзномаи тоҷикӣ ва фарҳанги рӯзноманигорӣ. – Душанбе: Эҷод, 2007. – С. 39.
10. Раджабов З. Ш. По страницам журнала “Оина” // Известия Академии наук Таджикской ССР: Отделение общественных наук. – 1984. – № 4. – С. 3-12; Раҷабов З. Аз таърихи афкори ҷамъиятӣ-сиёсии ҳалқи тоҷик дар нимаи дуоми асри XIX ва аввали асри XX. – Столинобод: Нашрдавтоҷик, 1959. – 448 с. Гаффоров Н. У. Инъикоси масъалаи мактабу маориф дар мачаллаи ҷадидии “Оина” // Аҳбори ДДҲБСТ. – Ҳуҷанд, 2011. – № 2(46). – С. 112-119. Гаффоров Н. Джадидская пресса. – Ҳуджанд: Ношир, 2012. – 64 с.; Гаффоров Н. Общественно-политическая деятельность Махмудходжи Бехбуди. – Душанбе: Сино, 1997. – 32 с.; Гаффоров Н. Роль и место джадидизма в развитии просвещения и духовной культуры народов Средней Азии. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 248 с.
11. Табаров С. Мунзим. Беҳбудӣ. – Душанбе: Диловар-ДДМТ, 2002. – 88 с.; Маҳмадаминов А. Исмоилбеки Гаспаронӣ ва адібони тоҷик // Рӯдакӣ. – 2007. – № 16. Вежаномаи ҷунбиши ҷадидия. – С. 157-167; Набавӣ А. Маҳмудҳоҷаи Беҳбудӣ ва нақди адабӣ дар наҳзати ҷадидия // Рӯдакӣ. – 2007. – № 16. – С. 133-148; Набавӣ А. Нахустин рӯзномаи тоҷикӣ ва фарҳанги рӯзноманигорӣ («Бухорои шариф», “Самарқанд”, “Оина”). – Душанбе: Эҷод, 2007. – 64 с.; Набавӣ А. Нашрияҳои Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ ва тавсевъаи суннати рӯзноманигории тоҷик // Рӯдакӣ. – 2008. – № 17. – С. 115-126.
12. Усмонов И. Чароғи маърифат // Садои Шарқ. – 1991. – № 8. – С. 106-114; Усмонов И. Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ ва ташаккули ҷаҳонбии нав дар Осиёи Марказӣ // Адаб. – 2005. – № 1. – С. 10-15; Исомидинов Б. Т. К истории частной журналистики Таджикистана / Исомидинов Б. Т. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 144 с.; Абдуллаев М. А. Таджикская публицистика и национальная идентичность (посл. четверт XIX – первая половина XX веков). – Душанбе, 2014. – 309 с.; Исомидинов Б. Т. «Оина» мачалла аст ё ҳафтномона // Ҷашни фарҳундаи матбуоти тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 2012. – С. 144-150; Гулмурадзода П. Маорифпарварӣ ва низоми ҷаҳони нав. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 160 с.; Азимов А. Воқеяти зиндагӣ ва матбуоти тоҷик. – Душанбе: Сино, 2000. – 186 с.; Азимов А. Очеркҳо аз таърихи матбуоти тоҷик. – Душанбе: Адиб, 1998. – 92 с.; Шехов А. Бозтоби масоили адабиёт дар матбуоти тоҷикии ибтидои садаи XX (дар мисоли нашрияи “Бухорои шариф” ва мачаллаи “Оина”). – Ҳуҷанд, 2011. – 187 с.; Дадобоева Г. Роль журнала “Оина” в становлении таджикской журнальной периодики. – Душанбе, 2017. – 156 с.
13. Шехов, А. Бозтоби масоили адабиёт дар матбуоти тоҷикии ибтидои садаи XX (дар мисоли нашрияи “Бухорои шариф” ва мачаллаи “Оина”). – Ҳуҷанд, 2011. – 187 с.
14. Шукуров, М. Нигоҳе ба поёни зиндагии Маҳмудхӯҷаи Беҳбудӣ // Гули мурод. – 1997-1998. – №№10-12(4). – С. 49-56; Ҳодизода Р. Маҳмудхӯҷаи Беҳбудӣ: Таърихи зиндагӣ ва тақдири таърихии ў // Гули мурод. – 1997-1998. – №№10-12. – С. 35-49.

REFERENCES:

1. An Index of Ayina / Edited by Shimada Shizuo // Central Asian Research Series. – No. 5. – Tokyo, 2002. – 102 p.; Khalid A. Printing, publishing and reform in Tsarist Central Asia // International Journal of Middle East Studies. – 1994. – No 2. – Vol. 26. – P. 187-200; Khalid A. The politics of Muslim cultural reform: jadidism in Central Asia. – Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1998. – 336 p.; Lemersier-Kelkezhe Sh. The Role of the Muslim Press in the Jadid Movement in Central Asia at the Beginning of the 20th Century // Central Asia at the beginning of the 20th century: Proceedings of the international conference. - Tashkent: M'anaviyat, 2001. - p. 33-37; Alimova D., Rashidova D. Mahmudhoja Behbudi and his historical views. - Tashkent: Manaviyat, 1998. - 40 p.; Rashidova D. About theater and cinematography in the Jadid journal “Oina // New history of Uzbekistan. Conceptual and methodological problems. - Tashkent: Academy, 1998. - p. 174-179; Aliev A. Makmudhoja Bekhbudi. - Tashkent: Khazina, 1994. - 32 p.

2. An index of Ayina. Contents of "Oyina" journal. Edited by Shimada Shizuo. – Tokio, 2002. – 103 b. – B. 13.
3. Alizoda Saidrizo. Our convictions are right / According to Professor Rasulkhan Hadizoda. - Dushanbe: Ejod, 2007. - 160 p.
4. Andreev G. Samarkand journal "Oina" and its editor-publisher Mahmudhoja Begbudi // Turkestanskie Vedomosti. - 1915. - No. 205. - September 17th.
5. Dadoboeva G. The role of the "Oina" in the development of the Tajik journal periodical press. - Dushanbe, 2017. - 156 p. – P. 68.
6. Dadoboeva G. The role of the "Oina" in the development of the Tajik journal periodical press. - Dushanbe, 2017. - 156 p. – P. 68.
7. Zainabidin Abdirashidov. Annotated bibliography of Turkestan materials in the newspaper "Tarzhuman". – Tokyo, 2011.
8. Isomidinov B. T. Features of the development of private journals in Tajikistan: Abstract of the thesis. dis. cand. of philol. Sciences. - Dushanbe, 2014. - 25 p.
9. Nabavi Abdukhalic. The first Tajik newspaper and journalistic culture. - Dushanbe: Ejod, 2007. - p. 39.
10. Radjabov Z. Sh. Through the pages of the journal "Oina" // Proceedings of the Academy of Sciences of the Tajik SSR: Department of Social Sciences. - 1984. - No. 4. - P. 3-12; Rajabov Z. From the history of social and political opinion of the Tajik people in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. - Stalinabad: Nashrdavtojik, 1959. - 448 c. Gafforov N. U. Reflection of the issue of school and education in the modern journal "Oina" // News of TSULPB. - Khujand, 2011. - No. 2(46). - S. 112-119. Gafarov N. Jadid press. - Khujand: Noshir, 2012. - 64 p.; Gafarov N. Socio-political activity of Mahmudhodzhi Behbudi. - Dushanbe: Sino, 1997. - 32 p.; Gafarov N. The role and place of Jadidism in the development of enlightenment and spiritual culture of the peoples of Central Asia. - Dushanbe: Irfon, 2013. - 248 p.
11. Tabarov S. Munzim. Improvement. - Dushanbe: Dilovar-DDMT, 2002. - 88 p.; Mahmudaminov A. Ismailbek Gasparoni and Tajik writers // Rudaki. - 2007. - No. 16. Journal of the modern movement. - p. 157-167; Nabavi A. Mahmudkhoja Behbudi and literary criticism in modern times // Rudaki. - 2007. - No. 16. - p. 133-148; Nabavi A. The first Tajik newspaper and journalistic culture ("Bukhara Sharif", "Samarkand", "Oina"). - Dushanbe: Ejod, 2007. - 64 p.; Nabavi A. Publications of Mahmudkhoja Improvement and expansion of the tradition of Tajik journalism // Rudaki. - 2008. - No. 17. - p. 115-126.
12. Usmanov I. Light of Enlightenment // Voice of the East. – 1991. – No. 8. - p. 106-114; Usmanov I. Mahmudkhoja Development and formation of a new worldview in Central Asia // Literature. - 2005. - No. 1. - p. 10-15; Isomidinov B. T. On the history of private journalism in Tajikistan / Isomidinov B. T. - Dushanbe: Irfon, 2016. - 144 p.; Abdullaev M. A. Tajik journalism and national identity (the last quarter of the 19th - the first half of the 20th centuries). - Dushanbe, 2014. - 309 p.; Isomidinov B. T. Is "Oina" a journal or a weekly // The great celebration of the Tajik press. - Dushanbe: Irfan, 2012. - p. 144-150; Gulmuradzoda P. Education and the new world system. - Dushanbe: Irfan, 2006. - 160 p.; Azimov A. The reality of life and the Tajik press. - Dushanbe: Sino, 2000. - 186 p.; Azimov A. Essays from the history of the Tajik press. - Dushanbe: Adib, 1998. - 92 p.; Shekhov A. Review of literary issues in the Tajik press of the beginning of the 20th century (on the example of the "Bukhara Sharif" publication and the "Oina" journal). - Khujand, 2011. - 187 p.; Dadoboeva G. The role of the "Oina" in the development of the Tajik journal periodical press. - Dushanbe, 2017. - 156 p.
13. Shekhov A. Review of literary issues in the Tajik press of the beginning of the 20th century (on the example of the "Bukhara Sharif" publication and the "Oina" journal). - Khujand, 2011. - 187 p.;
14. Shukurov M. A View at the end of Mahmudhoja Behbudi's life // Guli Murad. - 1997-1998. – No. 10-12(4). - p. 49-56; Hadizoda R. Mahmudhojai Behbudi: His life history and historical fate // Guli Murad. - 1997-1998. – No. 10-12. - P. 35-49.